

10 09 2019

Вокеан, Истиклолияти давлатӣ барои мардуми шарафманди тоҷик огози мархилаи навини давлатдорӣ миллӣ, омили ваҳдати мустиқил, воситаи хифзи асолату хувияти миллӣ ва, муҳимтар аз ҳама, нишонаи возеҳи пойдорӣ миллат ба шумор меравад. Тӯли 28 соли соҳибистиклолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ислохоти комили сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин, барои инкишофи иқтисоди устувор заминаи мусоид фароҳам оварда шудааст.

Ин нуктаро Диловар Кодирзода, директори Маркази тадқиқоти стратегияи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни баргузори мизи мудаввар тахти унвони «Истиклолияти давлатии Тоҷикистон ва мархилаи нави рушди давлатдорӣ миллӣ» ибраз дошт.

Ӯ афзуд, ки Истиклолияти давлатӣ ба мо имкон дод, то дар як мудати кӯтоҳ амният ва суботро дар ҳома таъмин намуда, барои рушди соҳаҳои гуногун, аз ҷумла саноату энергетика, нақлиёту роҳсозӣ ва кишоварзӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардем. Дар соҳаҳои иҷтимоӣ, махсусан, илму маориф, фарҳанг ва тандурустӣ пешрафтҳои сифатан нав ба вучуд омадаанд.

Файзулло Баротзода, директори Маркази исломшиносӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи «Истиклолияти давлатӣ ва масъалаҳои хувияти динӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» баромад намуда, зикр кард, ки солҳои 1992 – 1997 роҳбарияти сиёсии Тоҷикистон оқибатҳои ҷанги шаҳрвандиро бартараф карда, ҳаёти сиёсӣ иҷтимоӣ ва динӣ мазҳабиро дар доираи қонунгузори давлати дунявӣ ба танзим даровард.

- Давлат ва Ҳукумат барои танзими фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ ва ҳаёти динӣ ҳома як идда санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ қабул намуда, ниҳодҳои соҳарӣ ташкил шуданд. Сипас, Ҳукумати кишвар ба нашри осори исломӣ иқдом намуда, нахуст сарчашмаҳои муҳими илмӣ – динӣ «Таърихи Табарӣ», «Кимиёи саодат», «Эҳёи улуми дин», «Маснави Маънавӣ», «Равзату – с – сафо» ва девони комили як қатор шоирони классикро ба мардум пешниҳод кард, - гуфт Файзулло Баротзода. – Ин тадбирҳо барои пешгирии ифротгарӣ ва сиёсикунонии ислом нақши муҳим бозиданд. Пас аз ин, ҷопи тарҷумани китоби Куръони қарим аҳодис ва осори илмӣ Имоми Аъзам Абӯханифа дастраси ҳамаи хонандагон гардид.

Махмуд БАХРОМ, «Чумхурият